

“Маъкул доништа шуд”
Шӯрои Ҳамоҳангсозии
фаъолияти мақомоти санчишӣ

Протоколи № 3/22-15
аз «18» 12 соли 2022

“Тасдиқ менамоям”
Сардори Ҳадамоти назорати
давлатӣ дар соҳаи меҳнат,
муҳоҷират ва шугли аҳоли
Муртозада Д.Х.
аз «14» «10» соли 2022

Номгӯи саволҳои санчишӣ мувофиқи моддаи 25 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» барои гузаронидани назорату санчишҳои давлатӣ ҷиҳати риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳоли дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ.

Перечень контрольных вопросов в соответствии со статьей 25 Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» для проведения государственного надзора и проверок по соблюдению законодательства Республики Таджикистан в сфере труда, миграции и занятости населения на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

| Саволҳои санчишӣ Вопросы, охватываемые в ходе проверки | | Қайдҳои назир Отметка инспектора | | | Шарҳ Комментарий |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Ҳа Да | Не Нет | ТКН Н/т | |
| ҲОЛАТИ РИОЯИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА МЕҲНАТ, МАВҶУДИЯТИ ҲУҶҶАТҲОИ ЗАРУРӢ | | | | | |
| 1. | Назорати дуруст баста шудани шартномаи меҳнатӣ (мазмун, муҳлат, қатъ, бекор кардан ва тартиби пешбурди дафтарчаҳои меҳнатӣ) (“Тартиби қорбурд бо дафтарчаҳои меҳнатии қормандон”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 1999, №154 тасдиқ шудааст); Контроль за правильным заключением трудового договора (контракта) (содержание, срок, прекращение, расторжение и порядок ведения трудовых книжек) (“ Об утверждении порядка ведения трудовых книжек работников”, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от 12 апреля 1999 года, №154) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Назорати музди меҳнат (муқаррарнамоӣ, қафолатҳо, андозаи ҳадди ақал, коэффициентҳои ноҳиявӣ, тарифҳои давлатӣ, тартиби пардохт, шакл, низом, пардохти изофакорӣ қор дар рӯзҳои истироҳат ва ид, пардохтҳои қори шабона, ҳамқорӣ, барои шароитҳои махсус ва зараровар, бекористӣ, муҳлати додан, нигоҳ доштани маблағ); Контроль заработной платы (установление размеров, гарантии минимальный размер, районные коэффициенты, государственные тарифы, формы и система, оплата сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни, оплата работы в ночное время, совмещение профессий, оплата труда. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

“Маъқул доништа шуд”
Шӯрои ҳамоҳангсозии
фаъолияти мақомоти санчишӣ

Протоколи № _____
аз «__» _____ соли 20__

“Тасдиқ менамоям”
Сардори Хадамоти назорати
давлатӣ дар соҳаи меҳнат,
муҳочират ва шуғли аҳоли
_____ Мурудзода Д.Ҳ.
аз “__” “__” соли 20__

Номгӯи саволҳои санчишӣ мувофиқи моддаи 25 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» барои гузаронидани назорату санчишҳои давлатӣ чихатӣ риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳоли дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ.

Перечень контрольных вопросов в соответствии со статьей 25 Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» для проведения государственного надзора и проверок по соблюдению законодательства Республики Таджикистан в сфере труда, миграции и занятости населения на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

| Саволҳо, ки дар вақти санчиш фаро гирифта мешавад <i>Вопросы, охватываемые в ходе проверки</i> | | Қайдҳои нозир | | | Шарҳ <i>Комментарий</i> |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Ҳа <i>Да</i> | Не <i>Нет</i> | ТКН <i>Н/т</i> | |
| ҲОЛАТИ РИОЯИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА МЕҲНАТ, МАВҶУДИЯТИ ҲУҶЧАТҲОИ ЗАРУРӢ | | | | | |
| 1. | Назорати дуруст баста шудани шартномаи меҳнатӣ (мазмун, мӯҳлат, қатъ, бекор кардан ва тартиби пешбурди дафтарчаҳои меҳнатӣ). (“Тартиби қорбурд бо дафтарчаҳои меҳнати қормандон”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 1999, №154 тасдиқ шудааст); Контроль за правильным заключением трудового договора (контракта) (содержание, срок, прекращение, расторжение и порядок ведения трудовых книжек) (" Об утверждении порядка ведения трудовых книжек работников", утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от 12 апреля 1999 года, №154) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Назорати музди меҳнат (муқаррарнамой, қафолатҳо, андозаи ҳадди ақал, коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, тарифҳои давлатӣ, тартиби пардохт, шакл, низом, пардохти изофақорӣ қор дар рӯзҳои истироҳат ва ид, пардохтҳои қори шабона, ҳамқорӣ, барои шароитҳои махсус ва зараровар, бекористӣ, мӯҳлати додан, нигоҳ доштани маблағ). Контроль заработной платы (установление размеров, гарантии минимальный размер, районные коэффициенты, государственные тарифы, формы и система, оплата сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни, оплата работы в ночное время, совмещение профессий, оплата труда, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | применяемого в особых и вредных условиях, простой, сроки выплаты, удержание из зарплаты). | | | |
| 3. | Назорати ваќти корї (мафхум, давомнокии кўтоҳи ваќт, навъҳои ҳафтаи корї, низом, кори сменнавї, изофакорї, ҳисобкунї). Контроль рабочего времени (понятие, сокращение, продолжительность, виды рабочей недели, режим, сменная работа, сверхурочная работа, учет рабочего времени). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Назорати ваќти дамгирї (мафхум, намуд, танаффусҳо, мафхум ва намуди рухсатиҳо, рухсатиҳои иловагї, ваќт ва навбати додани рухсатиҳо). Контроль времени отдыха (понятия, виды, перерывы, понятие и виды отпусков, дополнительные отпуска, время и очередность). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Назорати риоя намудани санадҳои қонунгузорї оид ба меҳнат дар ваќти барҳам хурдани корхона, қарздоршавї, хариду фурӯши ташкилот дар асоси шартномаҳои коллективї ва созишномаҳо. Контроль правильного соблюдения нормативных правовых актов о труде во время ликвидации организаций, задолженности, купле продажи организации на основе коллективных договоров и соглашений. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Назорати меъёрҳои меҳнат ва нархномаи корбайї (муқаррар намудан, иваз намудан ва аз нав баррасї намудан, таъмини шароити муътадил, шароити техникї ва беҳатарї таъхизотҳо, дуруст ба роҳ мондани дастгоҳҳои корї, хабардоркунї аз ҳодисаҳои нохуш). Контроль за нормами труда и сдельных расценок (установление, замена и пересмотр норм труда, обеспечение нормальных условий для выполнения норм труда, обеспечение нормальных условий труда, технических условий безопасность оборудования, правильная установка рабочего оборудования, предупреждение о несчастных случаях). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Назорати ҷавобгарїи моддии тарафҳои шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатї (ӯҳдадорҳои тарафҳо, зиёне, ки ба коргар ҷуброн мешаванд, ҷавобгарїи моддии корфармо ва корманд, тартиби ситонидани товони зиён). Контроль за материальной ответственностью сторон трудового договора (Контракта) (обязанность сторон, ущерб, подлежащий возмещению работнику, материальная ответственность работодателя и работника, порядок взыскания ущерба). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Омодагии ҳатмии ихтисосї ва касбии корманд; Обязательная специальная и профессиональная подготовка работника; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Дида баромадани мурочиатҳои шахсони воқеї ва ҳуқуқї доир ба масъалаҳои меҳнат. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам труда. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Назорати танзими меҳнати кормандони хонакор ва кормандони хонагї Контроль регулирования труда домашних работников и домашних работников | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Назорати танзими меҳнати кормандони бо кори фосилавї (дистансионї) шуғл дошта; Контроль регулирования труда работников, занятых на дистанционной работе | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Назорати танзими меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасони мақомоти давлатӣ Контроль регулирования труда технического и обслуживающего персонала государственных органов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Назорати танзими меҳнати соҳибкорони инфиродӣ; Контроль регулирования труда индивидуальных предпринимателей | | | |
| 14. | Назорати танзими меҳнати роҳбар ва аъзои мақомоти иҷроияи коллегиялии шахси ҳуқуқӣ ва кормандони ба қор таъйин (интихоб) намудаи соҳибмулки шахси ҳуқуқӣ, шахси аз ҷониби он ваколатдорқардашуда (мақом) ва ё мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқӣ; Контроль регулирования труда руководителей и членов коллегиального органа юридического органа, лиц и работников, назначаемых (избираемых) собственником имущества, уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным органом юридического лица | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Назорати танзими меҳнати вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, судяҳо, хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дипломатӣ, инчунин дигар кормандони ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ; Контроль регулирования труда депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, судей, государственных, служащих, военнослужащих, работников правоохранительных органов, дипломатов, а также иных работников государственных и негосударственных организаций | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Санҷиши мавҷуд будани воситаҳои аёнӣ, китобҳо, санадҳои қонунгузорӣ, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, маҷаллаҳо доир ба масъалаҳои меҳнат. Проверка наличия наглядной агитации, книг, законодательных актов, других нормативных правовых актов, брошюр и журналов по вопросам труда. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Назорати қафолатҳои иловагӣ барои занон ва ашхосе, ки вазифаҳои оилавӣ доранд. (қафолати қабули қанони ҳомила ба қор, истифодаи меҳнати занон, маҳдудияти меҳнати занон). Надзор за соблюдением дополнительных гарантий для женщин и лиц с семейными обязанностями (гарантии при приеме на работу беременных женщин, применение труда женщин, ограничение труда женщин). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Назорати пардохтҳои қафолатӣ ва ҷубронӣ (кормандони аз қор озодшаванда, гузаронидани қорман ба қори дигари доимии қаммузд, сафарҳои хизматӣ, ҷуброни хароҷоти истифодаи амволи шахсии қорман). Надзор за гарантийными и компенсационными выплатами (гарантии уволенным работникам, гарантии при переводе работника на другую, постоянную низкооплачиваемую работу, служебные командировки, возмещение расходов по использованию личного имущества работника). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Назорати қафолатҳои иловагии ҷавонон (сини қабул, ба қор таъминқунӣ, ҳуқуқҳои меҳнатии ноқилиғон, вақти қорӣ, рухсатиҳои меҳнатии ҳарсола, маъни | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|
| | корҳои шабона, изофакориҳо, рузҳои иду истироҳатӣ). Контроль за дополнительными гарантиями молодёжи (возраст приема, гарантии по трудоустройству, право несовершеннолетних на труд, рабочее время, ежегодный трудовой отпуск, запрещение к работе в ночные, сверхурочные, выходные и праздничные дни); | | | |
| 20. | Назорати таъмини ҳуқуқҳои кормандон ба рухсатиҳои ҳомиладорию таваллуд, рухсатиҳои нигоҳубини тифл то сини 1,5 ва 3 солагӣ. Надзор регулирование прав работников на отпуск по беременности и родам, отпусков по уходу за ребёнком до достижениями возраста 1.5 и 3 годов. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Саволҳо, ки дар вақти санҷиш фаро гирифта мешаванд <i>Вопросы, охватываемые в ходе проверки</i> | | Қайдҳои нозир <i>Отметка инспектора</i> | | |
| | | Ҳа <i>Да</i> | Не <i>Нет</i> | ТКН <i>Н/т</i> |
| ҲОЛАТИ НАЗОРАТИ РИОЯИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ҚОИДАҲОИ ҲИФЗИ МЕҲНАТ, СТАНДАРТҲО, МЕЪЁРҲОИ БЕХАТАРИИ МЕҲНАТ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ШАРОИТИ МЕҲНАТ | | | | |
| 21. | Ташкил кардани муоинаи ҳатмии тиббии баъзе категорияҳои кормандон; Организация обязательного медицинского осмотра некоторых категорий работников; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. | Назорату риояи қонунгузории шарикӣ иҷтимоӣ, аз ҷумла таъмини ҳуқуқу қафолатҳои коллективҳои меҳнатӣ ҳангоми омода ва бастанӣ созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ дар ташкилоту корхонаву муассисаҳо, иҷрои шартҳои созишномаву шартномаҳо, ва ба қайдгирии ин санадҳо дар мақомоти дахлдор. Контроль и соблюдение законодательства о социальном партнерстве, в том числе обеспечение прав и гарантий трудовых коллективное при заключении коллективных соглашений и договоров в учреждениях и организациях, выполнение условий соглашений и договоров и их регистрация в компетентных органах | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. | Назорати ҳифз ва беҳатарии меҳнат (ҳуқуқҳои кормандон, муоинаи тиббӣ, имтиёзот ва ҷубронҳо, таъмини либос, ҳифозати фардӣ ва гигиенӣ, дастурдиҳиҳо, хизматрасонии санитарияу маишӣ, баҳисобирии ҳолатҳои фалокат дар истехсолот, ҷуброни зиён, суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ аз ходисаҳои нохуш дар истехсолот) Контроль охраны и безопасности (право работника, медицинские осмотры, льготы и компенсации, обеспечение специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты и гигиены, инструктажи, санитарно-бытовое обслуживание, учет и расследование несчастных случаев на производстве, возмещение ущерба). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. | Назорати санитарии ҷойи корӣ, утоқҳои корӣ, бастҳои корӣ, баробаркунии рӯшноӣ, гӯшкаркунӣ, ларзиш ва тозагии ҳавои беруна (мутобиқи ГОСТ-ҳо (силсилаи стандартҳои беҳатарии меҳнат), СНиП-ҳо (меъёр ва қоидаҳои сохтумонӣ) ва СанПиН-ҳо (қоида ва меъёрҳои санитарӣ); Контроль санитарного состояния рабочих мест, рабочих помещений соблюдения в них освещенности, вибрации, шума и чистоты окружающего воздуха (в | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Шарҳ <i>Комментарий</i> |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| | соответствии с ГОСТ-ами, СНиП-ами и СанПиН-ами); | | |
| 25. | Назорати дар ҷойҳои бехатар нигоҳ доштани моддаҳои зараровар Контроль безопасности вредных веществ в помещении. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. | Назорати таъмин намудани маҳсулотҳои истеъмолкунанда ва бехатар нигоҳ доштани хӯрокворӣ Обеспечение безопасного производства и хранения продуктов питания; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27. | Назорати кафолатҳои шаҳрвандон ба ҳифзи меҳнат. Контроль за соблюдением прав на охрану труда | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28. | Назорати иҷрои вазифаҳои роҳбарони корхонаю ташкилотҳо дар бораи таъмини ҳифзи меҳнати кормандон; Обязанность руководителей государственных и хозяйственных органов на обеспечение охраны труда работников; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. | Назорати таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҳангоми катъ гардиани муносибатҳои меҳнатӣ дар сурати аз тарафи корфармо иҷро нашудани кафолатҳо оид ба таъмини шароити солим ва бехатарии меҳнат; Контроль обеспечения прав граждан при расторжении трудовых отношений при невыполнении предприятиями и организациями гарантий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30. | Назорати риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба талофи зарари вобаста ба саломатӣ дар истеҳсолот расонидашуда; Контроль права граждан на возмещение ущерба, связанного с нарушением здоровья на производстве, и компенсацию по условиям труда | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31. | Назорати риояи ГОСТ-ҳо (сиҳлатҳои стандартҳои бехатарии меҳнат), СНиП-ҳо (меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ) ва СанПиН-ҳо (қоида ва меъёрҳои санитарӣ). Проверки соблюдение нормативных документов по охране труда, ГОСТ-ов, СНиП-ов и СанПиН-ов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32. | Ҳавасмандии моддӣ кормандони муассисаю ташкилотҳо оиди риояи талаботи ҳифзи меҳнат; Материальная заинтересованность работников предприятий и организаций в соблюдении требований охраны труда; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33. | Риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи меҳнат Соблюдение законодательства Республики Таджикистан об охране труда. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. | Таҳлили баҳисобгирии бемориҳои касбӣ ва санҷиши ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот Контроль учёта профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35. | Иштирок намудан дар ҳалли баҳси байни корфармо ва коргару ташкилот дар масъалаҳои таъмини рухсатиҳои иловагӣ ва дигар намуди кафолатҳо, ҷубронпулиҳо барои шароити зараровари кор Участие в разрешении споров между работодателями, работниками и организацией по вопросам обеспечения дополнительных отпусков, других видов гарантий, компенсаций за вредные и тяжелые условия труда; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 36. | <p>Санчиши мавҷуд будани воситаҳои аёни, китобҳо, рузномаю, маҷаллаҳо, саволномаҳо доир ба қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба масъалаҳои таъхиси шароити меҳнат ва экспертизаи давлатии шароити меҳнат</p> <p>Проверка наличия наглядной агитации, книг, брошюр и журналов по вопросам труда, вопросников позаконодательстве Республики Таджикистан и других нормативных правовых актов по вопросам труда и охраны труда;</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 37. | <p>Назорати сифати гузаронидани аттестатсияи ҷои кори дар ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ</p> <p>Контроль качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственного подчинения</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 38. | <p>Гузаронидани экспертизаи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии сохтмонӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;</p> <p>Проведение экспертизы проектной документации строительства в пределах Республике Таджикистан.</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 39. | <p>Гузаронидани экспертизаи истифодаи дурусти руйхатҳои №1, №2 дар муассисаю корхонаҳо (истехсолот, корҳо, ихтисос, касбу вазифаҳо ва нишондодҳо), ки барои таъмини нафақаи имтиёзнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ медахад.</p> <p>Проведение экспертизы правильности применения Списков №№ 1,2 на предприятиях, учреждениях, производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на обеспечение льготных пенсий в Республики Таджикистан.</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 40. | <p>Гузаронидани санчишҳо ва экспертизаҳо бо дархости мақомоти назоратии давлатӣ, талаби корфармоён ва шахсони алоҳида доир ба масъалаҳои таъин ва истифодаи имтиёзҳо вобаста ба шароити меҳнат</p> <p>Проведение проверок и экспертиз по требованию государственных контролирующих органов по запросам работодателей и отдельных граждан по вопросам назначения и использования льгот, связанных с условиями труда;</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 41. | <p>Гузаронидани ченкуниҳои назоратӣ (контрольный замер) ҷиҳати гузаронидани аттестатсияи шароити меҳнат дар корхонаю ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият ва тобеият бо истифода аз дастгоҳҳои лаборатории ҳозиразамони муайянкунандаи дараҷаи таъсири омилҳои зараррасони истеҳсоли мӯтобиқи ГОСТ-ҳо (силсилаи стандартҳои беҳатарии меҳнат), СНиП-ҳо (меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ) ва СанПиН-ҳо (қоида ва меъёрҳои санитарӣ).</p> <p>Проведение контрольных замеров с использованием современных лабораторных оборудований определяющих уровень воздействия вредных производственных факторов в соответствии с ГОСТ-ами, (гостстандарты охраны труда), СНиП-ами и СанПиН-ами;</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| <p>Саволхое, ки дар вақти санчиш фаро гирифта мешавад Вопросы, охватываемые в ходе проверки</p> | | <p>Қайдҳои нозир Отметка инспектора</p> | <p>Шарҳ комментарий</p> |

| | | Ҳа Да | Не Нет | ТКН Н/Т | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Ҳолатҳои назорати риояи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳоҷират | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 42. | Мутобиқати ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ аз рӯи ихтисос ва давлати ҷалбшаванда (иҷозат барои кор) мувофиқ ба талаби иҷозатнома Соответствие привлечения трудящихся мигрантов по профессиям и государством (разрешения для работы) в соответствии требованиями лицензий. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. | Назорати ба қайд гузоштани шартномаи меҳнатӣ дар мақомоти минтақавии муҳоҷират. Контроль регистрации трудовых договоров в местных миграционных службах | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 44. | Тафриқабандии музди меҳнати муҳоҷирони меҳнатӣ дар нисбати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дифференциация размеров оплаты труда трудящихся мигрантов и граждан Республики Таджикистан | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 45. | Санҷиши мавҷуд будани воситаҳои аёнӣ, китобҳо, санадҳои қонунгузорӣ, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, маҷаллаҳо доир ба масъалаҳои муҳоҷират; Проверка наличия наглядной агитации, книг, актов законодательства, других нормативных правовых актов, брошюр и журналов по вопросам миграции | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 46. | Дида баромадани муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ доир ба масъалаҳои муҳоҷират. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам миграции. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 47. | Назорати раванди иҷрои корҳо оид ба ҳамоҳангсозии масъалаҳои муҳоҷирати экологӣ (таъсиси комиссияҳои доимамалкунанда-(комиссияҳои маҳаллӣ), муайянсозии тартиби фаъолияти комиссияҳои доимамалкунанда, тартиби муайянсозии мақоми муҳоҷирони экологӣ ва таъмини муҳоҷирони экологӣ ва дохилӣ (ихтиёрӣ) ба шаҳодатномаи муҳоҷири экологӣ ва дохилӣ (ихтиёрӣ) пас аз тасдиқи рӯйхати муҳоҷирони экологӣ ва дохилӣ аз тарафи Комиссияи Ҳукумати) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Мониторинг процесса выполнения работ по координации экологической миграции (создание постоянно действующих комиссий - местных комиссий), определение порядка деятельности постоянно действующих комиссий, порядок обеспечения экологических и внутренних мигрантов свидетельством экологических и внутренних мигрантов после утверждения Правительственной комиссией списка экологических и внутренних мигрантов) | | | | |
| 48. | Назорати ҳуҷжатҳои пешниҳоднамудаи комиссияи маҳаллӣ оид ба рӯйхати муҳоҷирони экологӣ ба комиссияи ҳукумати ҷихати тасдиқ (мавҷудияти санади комиссияи маҳаллӣ оид ба муайян намудани минтақаи хатарноки экологӣ, шумораи хоҷагиҳо ва мӯҳлати кӯчонидани онҳо, мавҷудияти ҳуҷжатҳои шахсии шахсони дар мавзеи хавфнок иқоматдошта ва мавҷудияти ҳулосаи расмӣ раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо оид ба кӯчонидан ба дигар минтақа, қабул, ҷо ба ҷо намудан, ҳолати санитарии муносиб, таъминот бо ҷойи корӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои иҷтимоӣ, ки барои ҳаёт заруранд) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Мониторинг документов, представленных местной комиссией по перечню экологических мигрантов в правительственную комиссию для утверждения | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | <p>(наличие акта местной комиссии об определении опасной эко зоны, экосистемы, количестве домашних хозяйств и сроков их переселения, наличие личных документов лиц, проживающих в опасной зоне, и наличие официального заключения председателей областей, городов и районов переселении в другие регионы, принятие, размещение, обеспечение надлежащих санитарных условия, рабочими местами и решение социальных вопросов необходимых для жизнедеятельности)</p> | | |
| 49. | <p>Назорати дастгирии давлатии муҳочирони экологӣ ва дохилӣ (ҳар сола аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо намудани мабалаҳо барои қарзи имтиёзнok, кӯмаки яқвақтаинаи моддӣ ва пардохти хароҷоти нақлиётӣ, қарори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар бораи роӣгон ҷудо намудани китъаи замин барои сохтмони манзил, таъмини хизматрасонии нақлиётӣ ҳангоми кӯчонидани муҳочирон аз мавзеи хавфнокӣ экологӣ ба ҷойҳои беҳавф ва бо мақсади халли масъалаҳои демографӣ, тақвияти муҳочирати дохилии аҳолии қобили меҳнат аз ноҳияҳои камзамину сараҳоли ба водихои дорои заминҳои бекорхобидаи ҷумҳурӣ, таъсис додани шаҳраку деҳаҳои нави замонавӣ дар заминаи он, ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, шароити моддию маишӣ ба шаҳрвандон, таъмини сохтмони роҳҳои нақлиётӣ ва таҷдиду барқарорсозии роҳҳои дохили хоҷагӣ дар маҳали зисти муҳочирон, бунёди сохтмони бунгоҳи тиббӣ ва бо мутахассисони соҳа таъмин намудани онҳо ва таъмини хизматрасонии тиббӣ ҳангоми кӯчонидани муҳочирон ба маҳали нави зист, бунёди муассисаҳои томақтабӣ ва миёнаи умумӣ дар маҳали зисти муҳочирон, ташкили корҳо оид ба гузаронидани хатҳои обгузар барои таъминот бо оби нушоқӣ, инчунин барои обёрӣ қардани заминҳои наздиҳавлигӣ, дар маҳали зисти муҳочирон, мусоидат доир ба гузаронидани хатҳои интиқоли барқ дар маҳали зисти муҳочирон, барпо қардани зербинои деҳот, дар ҳолати зарурӣ таъмини муҳочирон бо хаймаҳо, таҳияи нақшаи генералии маҳалли зисти нави муҳочирон ва мусоидат ҳангоми рафти корҳои сохтмони иншоот ва хонаҳои истиқомати муҳочирон)</p> <p>Контроль государственного содействия экологической и внутренней миграции (ежегодное выделение средств из республиканского бюджета для льготных кредитов, одноразовой материальной помощи и оплата транспортных расходов, решений органов исполнительной власти областей, городов и районов о безвозмездном выделении земельных участков для строительства, жилья, предоставление транспортных услуг при переселении мигрантов из экологически опасных зон в безопасные места и в целях решения демографических проблем, укрепления внутренней миграции трудоспособного населения из малоземельных и густонаселенных районов в неиспользуемые земли в долинах страны, создание новых современных поселков и сел , создание новых рабочих мест, социально бытовых условий жизни для граждан, обеспечение строительства транспортных дорог, ремонт и восстановление внутренних хозяйственных дорог, ферм в местах жительства мигрантов, строительство дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждения здравоохранения и обеспечение медицинских в</p> | <p style="text-align: center;">□ □ □</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | новых местах жительства, мигрантов содействие по проведении линии водоснабжения для питья а также орошения приусадебных участков содействие в проведении линий электропередачи в места жительства мигрантов, создание сельской инфраструктуры при необходимости снабжение мигрантов палатками, разработка генерального плана новых поселений мигрантов и содействие в ходе строительных работ на объектах и жилых домов мигрантов) | | | |
| 50. | Назорати раванди кӯчонидани муҳочирон ва ҷо ба ҷо кардани онҳо дар мавзеи нави зист (назорати нақшаи ҷорабиниҳои тартибдодашуда оид ба кӯчонидани муҳочирон, назорати корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муҳочирон аз ҷониби комиссияи маҳалли ва назорати корҳои анҷомдодашуда аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои бозгашти муҳочирони экологӣ ва дохилии кӯчонидашуда ба мавзеои пештараи зист ва пардохти қарзҳои имтиёзнок ба муҳочирон Надзор за процессом выселения мигрантов и их размещение на новом месте (мониторинг плановмероприятий по переселению мигрантов, контроль за разъяснительных прав и обязанностей мигрантов местными комиссиями и надзор за работой, выполняемой исполнительными органами государственной власти с целью предотвращения возвращения экологических и внутренних мигрантов в прежние места жительства и выплаты льготных с суд мигрантам. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 51. | Назорат оид ба таъмини ҳифзи ҳуқуқи иҷтимоии муҳочирон ва ташкили қабули муҳочирон дар маҳали нави зист (назорати ҷораҳои андешидаи Хадамоти муҳочират дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати қабул ва ҷобачокунии муҳочирон дар маҳалли нави зист) Надзор обеспечение социальной и правовой защиты мигрантов, организация приема мигрантов в новых районах проживания (надзор за принятыми Миграционной службой совместно с органами исполнительной власти мер для принятия и размещения мигрантов в новых местах проживания) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Саволҳое, ки дар вақти санҷиш фаро гирифта мешавад <i>Вопросы, охватываемые в ходе проверки</i> | | Кайдҳои нозир <i>Отметка инспектора</i> | | |
| | | <input type="checkbox"/> <i>Ҳа</i> <i>Да</i> | <input type="checkbox"/> <i>Ҳа</i> <i>Да</i> | <input type="checkbox"/> <i>Ҳа</i> <i>Да</i> |
| Ҳолатҳои назорати риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шугли аҳоли | | | | |
| 52. | Санҷиши ҳолати мақсаднок истифодабарии маблағҳои «Барномаи мусоидат ба шугли аҳоли» дар Агентии меҳнат ва шугли аҳоли, сарраёсат, раёсат, шуба ва бахшҳои он. Проверка состояния целевого использования средств «Программы содействия занятости населения» в Агентстве труда и занятости населения, его главных управлениях, управлениях и отделах. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 53. | Назорати санадҳои муқоисавӣ оиди дурустии пардохти маблағҳои «Барномаи мусоидат ба шугли аҳоли», ки тибқи муқаррарот байни мақомоти Агентӣ ва Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбанк» гузаронида мешавад. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Шарҳ <i>Комментарий</i> | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Надзор за сравнительными актами в отношении правильной оплаты средств «Программы содействия занятости населения», которые согласно предписанию проводится органами Агентства и Государственным сберегательным банком «Амонатбанк». | | | |
| 54. | Назорати ҳолати тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Контроль состояния профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан в органах Агентства и его подразделениях | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 55. | Назорати ҳолати ташкили корҳои ҷамъиятӣ, барои шаҳрвандони бекор дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Контроль организации общественных работ для безработных граждан в органах Агентства и его подразделениях. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 56. | Санҷиши риояи «Тартиби аз ҷониби мақомоти Агентии меҳнат ва шугли аҳоли расонидани кӯмаки молиявӣ ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши ғайбӣ фаъолияти соҳибкорӣ карданд» дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Проверка соблюдения «Правил предоставления финансовой помощи безработным гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны органов Государственной службы труда и занятости населения» в органах Агентства и его подразделениях. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 57. | Назорати риояи шартҳо, муҳлат, тартиби муайян намудани андоза, боздоштан ва қатъ намудани кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Контроль соблюдения условий, сроков, порядка определения размеров, приостановления и прекращения выплаты пособий по безработице в органах Агентства и его подразделениях. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 58. | Назорати риояи тартиби бақайдгирии шаҳрвандони бекор дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Контроль соблюдения порядка регистрации безработных граждан в органах Агентства и его подразделениях. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 59. | Назорати ҳолати ба қор таъмин намудани шаҳрвандони бекор дар мақомоти Агентӣ ва зерсохторҳои он. Контроль состояния трудоустройства безработных граждан в органах Агентства и его подразделениях. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 60. | Санҷиши ҳолати иҷрои «Қоидаҳои аз ҷониби корфармоён пешниҳод намудани маълумот дар бораи мавҷуд будани ҷойҳои кори ишғолнагардида ба мақомоти давлатии шугли аҳоли» дар корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, тобеияти идоравӣ ва шакли моликият. Проверка состояния соблюдения «Правил предоставления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест в государственные органы занятости населения» на предприятиях в учреждениях и организациях независимо от организационно-правовой формы, ведомственного подчинения и форм собственности. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 61. | Санҷиши ҳолати иҷрои «Қоидаҳои муқаррар намудани квота барои ба қор қабул кардани гурӯҳҳои алоҳидаи аҳоли, ки ба ҳифзи иҷтимоӣ эҳтиҷ доранд» дар ташкилотҳо, корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли моликият ва хоҷагидорӣ. Проверка состояния соблюдения «Правил | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| | установления квоты для приёма на работу отдельных групп населения, особо нуждающихся в социальной защите» на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от организационно-правовой формы, ведомственного подчинения и форм собственности. | | |
| 62. | Назорати ҳолати риояи ҳуқуқҳои маъҷубон, дигар гуруҳи шаҳрвандон ва инчунин ба қор таъмин гардидани онҳо дар ташкилотҳо, корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли моликият ва хоҷагидорӣ. Контроль за состоянием соблюдения прав инвалидов, других групп граждан, а также их трудоустройство в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и хозяйствование. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 63. | Назорати ҳолати фаъолияти кумитаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ҳамоҳангсозии мусоидат ба шугли аҳоли. Контроль состояния деятельности областных, городских и районных координационных комитетов. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 64. | Дида баромадани мурочиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ доир ба масъалаҳои шугли аҳоли. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам занятости населения | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 65. | Назорати маҷмуии паст қардани шугли бақайдгирифташуда (ғайрирасмӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Комплексный надзор незарегистрированной (незарегистрированной) занятости в Республики Таджикистан | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 66. | Иштирок дар ярмаркаҳои ҷойҳои қори ҳоли ва назорати он тибқи талаботи қонунгузорӣ Участие в ярмарках свободных рабочих мест и надзор в соответствии законодательством. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 67. | Санҷиши мавҷуд будани воситаҳои аёнӣ, китобҳо, маҷаллаҳо доир ба масъалаҳои шугли аҳоли; Проверка наличия наглядной агитации, книг, брошюр и журналов по вопросам занятости населения | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1. Рамзкушоии ишораҳо дар саволҳои санҷишӣ

Расшифровка использованных обозначений в перечень контрольных вопросов

2. Номгӯии саволҳои мазкур дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерин таҳия қарда шудааст:

Данный перечень контрольных вопросов составлен на основании следующих нормативно правовых актов:

3. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Трудовой кодекс Республики Таджикистан

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор»

Закон Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов»

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират»

Закон Республики Таджикистан «Об миграции»

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шугли аҳоли»

Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения»

7. Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа

Другие нормативно правовые акты регулируемой сферы